

**Вақти худро сарфа намоед! Аризаҳои электрониро пешниҳод кунед!**

Published on The Committee of Language and Terminology by the Government of the Republic of Tajikistan (<http://kumitaizabon.tj>)

---

---

**Вақти худро сарфа намоед! Аризаҳои электрониро пешниҳод кунед!**

Submitted by Ҳайати тадорукот on 5 May, 2019 - 21:55

[1]

Муҳтарам падару модарон, соҳибкорон ва мудиру роҳбарони ташкилоту муассисаҳо новобаста

---

аз шакли моликият,

Шумо метавонед аз хизматрасониҳои ҳукумати электронӣ марбут ба забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода баред ва ба Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои номгузори фарзандон бо номҳои тозаҷод, номгузорӣ/тағйири номи ташкилоту муассисаҳо ва навишти дурусти номҳо ба таври электронӣ муроҷиат намоед.

Умедворем, ки хизматрасониҳои электронии мо вақт ва хароҷоти Шуморо сарфа мекунад:

- [Аризаи электронӣ барои навишти дурусти ному насаб](#) [2]
- [Аризаи электронӣ барои номҳои тозаҷод дар номгузори фарзандон](#) [3]
- [Аризаи электронӣ барои номгузорӣ/тағйири номи ташкилоту муассисаҳо](#) [4]
- [Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ](#) [5] ва [Фарҳанги номҳои миллии тоҷикӣ](#) [5]
- [Санҷиши имло - Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ](#) [6]

**Content rating:** 1

Average: 1 (1 vote)

## Category:

- [Daily news](#) [7]
- [Advertisement](#) [8]
- [Online notifications](#) [9]

---

### Source

**URL:**<http://kumitaizabon.tj/en/content/vakti-hudro-sarfa-namoed-arizakhoi-elektroniro-peshnikhod-kuned>

### Links

[1] [http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/time\\_save.png](http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/time_save.png) [2] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/arizai-elektroni-murochiati-elektroni-baroi-navishti-durusti-nomu-nasab#overlay-context=tg/node> [3] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/arizai-elektroni-murochiati-elektroni-baroi-nomkhai-tozaechod-dar-nomguzorii-farzandon#overlay-context=tg/node> [4] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/arizai-elektroni-murochiati-elektroni-baroi-nomguzoritagyiri-nomi-tashkilotu-muassisakho#overlay-context=tg> [5] <http://kumitaizabon.tj/tg/catalogue-of-tajik-national-names#overlay-context=tg/node> [6] <http://kumitaizabon.tj/tajik-spell-checker> [7] <http://kumitaizabon.tj/en/category/daily-news> [8] <http://kumitaizabon.tj/en/category/advertisement> [9] <http://kumitaizabon.tj/en/category/online-notifications>